

Саволҳои имтиҳонӣ аз сиёсатшиносӣ барои донишҷӯени курси 5-уми факултети стоматологӣ

1. Монӣ озодии одамонро дар чӣ мезд?
2. Таълимоти сиёсии «Даосизм» дар кучо пайдо шудааст?
3. Парлумони Тоҷикистон аз кадом палатаҳо иборат аст?
4. Сохтори ҷомеа аз чӣ иборат аст?
5. Нигоҳи Арасту дар бораи сиёсат чӣ гуна аст?
6. Кадом мақомот манфиатҳои ҷавонро ҳимоя менамояд?
7. Кай ва дар кучо аввалин ҳизби сиёсӣ пайдо шудааст?
8. Нишонаҳои асосии давлати муосири Тоҷикистон кадом аст?
9. Бо кадом мафҳум раванди беҳокимияти шарҳ дода мешавад?
10. Нишонаҳои асосии давлатро номбар намоед?
11. Режими авторитарӣ чиро мефаҳмонад?
12. Режими сиёсии муосири Тоҷикистон чӣ гуна аст?
13. Мафҳуми «режимро» маънидод намоед?
14. Дар ҷомеаи демократӣ кадом сохтор акси ҳокимияти халқӣ аст?
15. Таълимоти сиёсии сотсиализатсиякунонии шахс кай пайдо шудааст?
16. Донишҳои аввалини инсонро дар бораи табиат ва ҷамъият шарҳ диҳед?
17. Инсон дар ҷомеа бо кадом шаклҳои фаъолият машғул аст?
18. Сохтори ҷомеа аз чӣ иборат аст?
19. Шаклҳои асосии сарвариро номбар кунед?
20. Асосҳои байналхалқии илми сиёсатшиносӣ кай созмон дода шудааст?
21. Мафҳуми қонунӣ будани ҳокимиятро шарҳ диҳед?
22. Нишонаҳои қонунӣ будани ҳокимиятро муайян намоед?
23. Асосгузори назарияи истиклолияти сиёсӣ кист?
24. Асоси истиклолияти сиёсиро чӣ ташкил медиҳад?
25. Кадом назарияҳои сарвариро медонед?
26. Назарияи «пайравон» чиро мефаҳмонад?
27. Макс Вебер сарвариро ба чанд навъ ҷудо кардааст?
28. Тақриби элитаи сиёсиро шарҳ диҳед?
29. Ҳуқуқ, озодӣ ва масъулияти шахсро дар сиёсат шарҳ диҳед?
30. Фарқи системаи сиёсии ҷомеа аз системаи ҷамъияти дар ҷуст?
31. М. Вебер мафҳуми сиёсатро чи гуна шарҳ додааст?
32. А. Фирдавӣ Маздакро чӣ гуна васф менамояд?
33. Аз назарияи Афлотун сохтори ҷомеа чӣ гуна аст?
34. Тақриби системаи сиёсии ҷомеаро маънидод намоед?
35. Муносибатҳои сиёсатро бо соҳаҳои ҳаёт муайян кунед?
36. Г. А. Белов мафҳуми сиёсатро чӣ гуна шарҳ додааст?
37. Дар Юнони Қадим зери мафҳуми «Сиёсат» чиро мефаҳмиданд?
38. Замони пайдоиши сиёсатро муайян намоед?
39. Чанд навъи фаҳмиши сиёсатшиносӣ мавҷуд аст?
40. Соҳаи донишҳои сиёсиро муайян намоед?
41. Монархия чиро мефаҳмонад?

42. Асоси таълимоти иҷтимоию-сиёсии Маздакро чӣ ташкил медиҳад?
43. Омилҳои асосии ҳокимиятро пайдо намоед?
44. Намояндагони мактаби Фаронсавиро дуруст муайян намоед?
45. Сиёсати хориҷӣ чиро муайян менамояд?
46. Вазифаи асосии интихоботро шарҳ диҳед?
47. Субъекти асосии сиёсати хориҷиро муайян намоед?
48. Кадом ҳуҷҷат истиқлолияти сиёсии Тоҷикистонро муайян менамояд?
49. Шаклҳои сиёсати хориҷиро муайян намоед?
50. Кадом назарияҳо оиди демократия мавҷуд аст?
51. Кадом шакли идоракунӣ тавассути интихобот амалӣ мешавад?
52. Давлати ҳуқуқӣ чиро тавсиф менамояд?
53. Нишонаҳои асосии режими демократиро муайян намоед?
54. Федератсия аз конфедератсия бо чӣ фарқ дорад?
55. Системаи сиёсии ҷомеа аз кадом омилҳо иборат аст?
56. Кӣ сарвари сиёсӣ шуда метавонад?
57. Мафҳуми «конвергенсия» чиро мефаҳмонад?
58. Ҷомеаи шахрвандӣ чиро тавсиф менамояд?
59. Дар Тоҷикистон кадом шакли системаи ҳизбӣ мавҷуд аст?
60. Хусусиятҳои асосии ҳизби сиёсиро муайян намоед?
61. Хусусиятҳои режими сиёсии Тоҷикистон кадом аст?
62. Ҳукумати ҷумҳури сиёсатӣ хориҷиро дар кадом самт амалӣ месозад?
63. Назарияи антиқаи демократияро шарҳ диҳед?
64. Аввалин давлатҳо кай ва чигуна ташаккул ёфтаанд?
65. Бо кадом назарияи табиӣ, давлат пайдоиши синф ва муборизаҳои синфиро маънидод менамояд?
66. Суверинитети давлатӣ чиро мефаҳмонад?
67. Кадом мафҳум моҳияти сиёсатро аниқ мефаҳмонад?
68. Кадоме аз шаклҳои ҳокимият, сатҳи байналхалқии ҳокимиятро мефаҳмонад?
69. Давлати унитарӣ чӣ гуна давлат аст?
70. Тамоюлҳои асосии инкишофи давлати муосир кадом аст?
71. Таълимоти Маздакия аз Моновия бо чӣ фарқ дорад?
72. Фаъолияти ҳизбҳои сиёсии Тоҷикистон бо чӣ танзим мешаванд?
73. Дар Тоҷикистон кадом мақомот, мақомоти қонунбарор аст?
74. Ҳизби сиёсӣ чист?
75. Категорияҳои асосии сиёсатшиносиро ташкил медиҳад?
76. Дар асоси конститутсия, Тоҷикистон кадом шакли давлатдорӣ сат?
77. Категорияҳои сиёсатшиносиро тақсимбандӣ намоед?
78. Шакли паҳнгардидаи системаи сиёсӣ кадом аст?
79. Шакли ҳокимият аз нигоҳи Арасту?
80. Назарияи элитаро шарҳ диҳед?
81. Сохтори системаи сиёсии ҷомеаро номбар намоед?
82. Мактаби сиёсии Амрико чиро меомӯзад?
83. Мактаби сиёсии Франция чиро меомӯзад?
84. Таълимоти сиёсии Абулқосим Фирдавсӣ аз чӣ иборат аст?
85. Таълимоти сиёсии Низомулмулкро шарҳ диҳед?

86. М. У. пайдоиши сиёсатро чи гуна шарҳ додааст?
87. Кадом масъалаҳои ҳокимиятро дар таълимоти Мир Саид Али Ҳамадонӣ дидан мумкин аст?
88. Андешаҳои Ҳусайн Воизи Кошифиро дар бораи давлат ва сиёсат шарҳ диҳед?
89. Таълимоти Жан Боденро дар бораи сиёсат муайян намоед?
90. Таълимоти Никола Макиавеллӣ дар бораи давлат?
91. Маорифпарварони Фаронсавиро номбар намоед?
92. Кадом маорифпарварони немисро медонед?
93. Асосҳои иқтисодии ҳокимият чиро меомӯзад?
94. Асосҳои иҷтимоии ҳокимиятро шарҳ диҳед?
95. Асосҳои ҳуқуқии ҳокимиятро шарҳ диҳед?
96. Шаклҳои ҳокимияти сиёсиро шарҳ диҳед?
97. Теократия кадом шакли ҳокимият аст?
98. Ҳокимияти давлати кадом масъалаҳоро меомӯзад?
99. Теократия кадом шакли ҳокимият доништа мешавад?
100. Моҳияти истиқлолияти Тоҷикистон бо чӣ асос меёбад?

101. Сиёсатшиносӣ ҳамчун илм: таркиб ва вазифаҳои он.
102. Макоми сиёсатшиносӣ дар системаи илмҳои ҷамъиятшиносӣ.
103. Сиёсатшиносӣ ҳамчун илми мустақил кай ва дар кучо пайдо шудааст?
104. Конун, категория ва методҳои сиёсатшиносӣ.
105. Аввалин кафедраи илми сиёсӣ кай ташкил карда шуд?
106. Зарурати омузиши сиёсатшиносӣ дар ҷаҳони муосир.
107. Дар ҷомеаи сиёсӣ зистаи аз сиёсат дар канор будан мумкин аст?
108. Назарияҳои сиёсии мутафаккирони Дунёи Қадим.
109. Инкишофи таълимотҳои сиёсии дар Аврупои асрҳои миёна.
110. Дар кишварҳои Шарқ бештар кадом шакли фаҳминг мафҳуми «сиёсат» маъмул буд?
111. Ақидаҳои сиёсии мутафаккирони форсу тоҷик дар асрҳои миёна.
112. Асосҳои методологии муносибати марксизм ба сиёсатро маънидор намоед.
113. Ташаккул ва инкишофи назарияи сиёсии марксистӣ.
114. Муносибати В.И. Ленинро ба сиёсат ва ҳодисаҳои сиёсӣ тавсиф намоед.
115. Ақидаҳои сиёсии мутафаккирон дар давраи Сомониён.
116. Ақидаҳои сиёсии маорифпарварони тоҷик: А. Дониӣ\С. Айни ва дигарон.
117. Н. Макиавелли сиёсатро чӣ тавр тавсиф намудааст?
118. Ҷараёнҳои асосии инкишофи илми сиёсатшиносӣ дар замони муосир.
119. Алоқамандии сиёсатшиносӣ бо илми тиб.
120. Марҳалаҳои асосии маърифати сиёсатро нишон диҳед.
121. Низом-ул-мулк ва асари у «Сиёсатнома».
122. Моҳият ва мазмуни ҳокимияти сиёсӣ.
123. Марҳалаи ташаккули давлатҳои аввалӣ ва пайдоиши ғодӣ сиёсӣ ва маърифати онҳоро тавсиф намоед.
124. Шаклҳои сиёсӣ ва вазифаҳои татбиқи ҳокимияти сиёсӣ.
125. Идоракунии президенти дар системаи ҳокимияти сиёсӣ.
126. Моҳият ва мафҳуми системаи сиёсӣ ҷомеа.
127. Системаи сиёсӣ ва низомҳои сиёсӣ.
128. Марҳалаи ҳосияти мустақил пайдо ёмудайи шуурқ сисиро муаррифӣ намоед.
129. Хусусиятҳои системаи сиёсӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон.

- 130 Хифзи саломатии аҳолии - самти асосии сиесати дохилии давлат
- 131 Афзудани макоми зан дар ҳаёти сиёсии чомеа.
- 132 Макоми давлат дар системаи сиёсии чомеа.
- 133 Давлатихуқуқбунёд: моҳият ва вазифаҳои он..
- 134 Тавсифи давлат:-: муносири Тоҷикистон.
- 135 Макоми хизбҳои шестӣ дар ҳаёти системаи сиёсии чомеа.
- 136 Хизбҳои сиёсии Чу[^]Б[^]Ц[^]ии Тоҷикистон ва макоми онҳо дар ҳаёти сиёсии чомеа.
- 137 Интиҳобот: вазифа ва принсипҳои асосии он.
- 138 Ташкилотҳо ва ҳаракатҳои ҷамъияти. Макоми онҳҳо дар лаётми сиёсии чомеа.
- 139 Хусусиятҳо ва принсипҳои асосии чомеаи шахрванди.
- 140 Мафҳуми демократия ва шаклҳои амалишавии он.
- 141 Ақидаҳои сиёсии Абулқосим Фирдавӣ дар асари у «Шоҳнома».
- 142 Абуали ибни Сино дар бораи ҳаёти сиёсии чомеа ва таркиби он.
- 143 Абурайҳони Берунӣ дар бораи ҷамъияти адолатнок ва ҳокими адолатпарвар.
- 144 Таълимоти Насридини Туси дойр ба масъалаҳои ҳаёти чомеа («Ахлоқи Носири»).
- 145 Абдурахмони Чоми ва таълимоти у дар бораи озодии шахси ва соҳти чомеаи адолатпарвар.
- 146 Макоми ҷадидия дар ҳаёти сиёсии халқҳои Осиёи Миёна.
- 147 Хдракати «ҷавонбуҳориён» ва равиҷи сиёсии он.
- 148 Алоқамандии сиёсат бо соҳаҳои дигари ҳаёти чомеа.
- 149 Субъектҳо, объектҳо ва намудҳои сиёсат.
- 150 Самтҳои асосии сиёсат.
- 151 Сиёсат: моҳият, таркиб ва вазифаҳои он.
- 152 Усул ва воситаи амалӣ намудани ҳокимияти сиёсӣ.
- 153 Проблемаи ҳокимияти сиёсӣ дар Тоҷикистони муосир: душворӣҳо ва монеаҳо дар ин самт.
- 154 Сарқонуни Чу[^]умхурии Тоҷикистон дар бораи ҳ.ғ.фзи салоуатии аҳолий .
- 155 Типологияи низомҳои сиёсӣ: моҳият, аломат ва шароити ба вучудомадани онҳо.
- 156 Гузаштани Тоҷикистон аз низомии тоталитарӣ ба демократӣ: мақсад ва қомебихо.
- 157 Шакл, намуд ва вазифаҳои давлат.
- 158 Пайдоиш, инкишоф ва дурнамои демократия.
- 159 Ташаккули номаи шахрвандӣ: ташаккул, МОҲК.ПТ ва Базнбаҳо.
- 160 Типологияи хизбҳои сиёсӣ ва системаи хизбӣ дар мӯлмлақатҳои ҷаҳон.
- 161 Проблемаҳои глобалии ҷаҳони муосир.
- 162 Мақоми ташкилотҳои байналхалқӣ дар равиҷи сиёсии ҷаҳони муосир.
- 163 Ҳамкории сиёсӣ дар ҳалли масъалаҳои сиёсӣ байналхалқӣ.
- 164 Мақоми Чу[^]умхурии Тоҷикистон дар системаи м/носиоатҳо:»и байналхалқӣ .
- 165 Масъалаи ҳамкории байналмилали дар ҷаҳони муосир.
- 166 Сабабҳои сарзадани низомҳои сиёсӣ ва роҳҳои ҳалли с>нҳо.(дар мисоли Тоҷикистон).
- 167 Азнавсозии демократе дар Чу[^]умхурии Тоҷикистон: қомебӣ ба душворӣҳо дар ин роҳ.
- 168 Мафҳуми сиёсат, моҳият ва таркиби он.
- 169 Ҳуқуқ, озодӣ ва масулияти шаҳр дар Тоҷикистони соҳи⁵::[^]:яқлол (Сарқонуни Чумхурии Тоҷикистон).
- 170 Сиёсат ва муносибатҳои миллӣ.
- 171 Хусусияти муносибатҳои миллӣ дар Тоҷикист:»ни со>лби:тиклол.
- 172 Сиёсати иҷтимоӣ мақсад ва вазифаҳои он.
- 173 Проблемаҳои асосии сиёсати иҷтимоӣ Чу[^]мхурии Тоҷикистон дар шароити иқтисодисти бозорғони.

- 174 Гамхорӣ оид ба саломатии инсон чӯзӣ чӯдук&шавандал сиёсати иҷтимоии давлат.
- 175 Мафҳумва моҳияти сиёсати иҷтимоӣ,аҳамияти он дар ҳс-меа.
- 176 Сиёсати иҷтимоӣ ва тандурустии чомеа.
- 177 Самтҳои асосии сиссати иҷтимоӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон.
- 178 Сиёсати демографӣ:мақсад ва вазифаҳои он.
- 179 Самтҳои асосии сиёсати демографии Ҷумҳурии Тоҷикистон.
- 180 Проблемаҳои демографи ҳамчун проблемаҳои глобалии ҷаҳони муосир.
- 181 Оила чун объектҳои сиёсати демографӣ ва ва^фаҳои он .Конуни **Ҷумҳурии Тоҷикистон** “Дар бораи масъулияти падару модар дар тарбияи фарзанд”.
- 182 Маҷом ва хусусияти дин дар чомеа.Давлат ва дин.
- 183 Афзудани нақши занон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон. аз 29 майи соли 2010).
- 184 Муносибати байниҳамдигари ва баҳамтаъсиррасонии сиёсат ва дин.
- 185 Мафҳум,соҳт ва вазифаҳои фарҳанги сисси.
- 186 Мадани*ти сиёсии табиб.
- 187 Маданияти муборизаи сиёси: таҳаммул,гуфтуизунзд на созиш.
- 188 Мафҳум ва моҳияти шуури сиёси ва идеология» сиёси.
- 189 Ташақули маданияти нави сиёси дар шароити «омеаи демократа.
- 190 Низоъҳои сиёси ва хусусиятҳои иҷрошавии онҳо
- 191 Сиёсати берунии Ҷумҳурии Тоҷикистон: моҳият, вазифаҳо ва роҳҳои ба амал роҷардани он.
- 192 Мақоми Созмони Милали Муттаҳид (ООН) дар система» муносибатҳои байналҳалки.
- 193 Соҳаҳои асосӣ ва шаклҳои фарҳангии сиёси
- 194 Алоқамандии шуури сиёси бо дигар шаклҳои шуури ҷамғияти.
- 195 Стратеги ли паст қардани қамбизоати- самти асосии сиёсати иҷтимоӣ давлати Тоҷикистон
- 196 Равияҳои асосӣ, шаклҳо ва методҳои тарбияи иитериатсионали.
- 197 Принсипҳои сиёсати милли дар шароити замони ҳозира.
- 198 Масъалаҳои сиёсати қабони милли дар давлатҳои соҳибистихлол (Конуни ҶТ «Дар бораи мақоми давлати гирифтани қабони тоҷики»аз 22-июли соли 1989).
- 199 Мақсад ва вС*утқто дар сиёсат.
- 200 Проблемаҳои ҳудмауянқунии давлатҳо ва шактҳои нави игтиҳоди байии онҳо пас аз лароқандашавии СССР.

Экзаменационные вопросы по политологии

1. Политология как наука, её структура и функции.
2. Место политологии в системе общественных наук.
3. Необходимость изучения политологии в современном мире.
4. Законы, категории и методы политологии.
5. Политические учения мыслителей Древнего мира.
6. Развитие политических идей в Средневековой Европе.
7. Политические идеи мыслителей эпохи Саманидов.
8. Формирование и развитие политической теории марксизма.
9. Политические идеи таджикско-персидских мыслителей в Средние века.
10. Политические идеи таджикских просветителей: А.Дониш, С.Айни и др.
11. Основные направления развития современной политологии.
12. Взаимосвязь политологии с медициной.

13. Низом-ул-Мулк и его «Сиёсатнаме»
14. Сущность и содержание политической власти.
15. Формы и способы осуществления политической власти.
16. Роль президента в системе политической власти.
17. Понятие и сущность политической системы общества.
18. Политическая система и политический режим.
19. Особенности политической Республики Таджикистан.
20. Охрана здоровья населения – приоритетное направление внутренней политики.
21. Возрастание роли женщины в политической жизни общества.
22. Роль государства в политической системе общества.
23. Правовое государство: сущность и задачи.
24. Характеристика современного таджикского государства.
25. Роль политических партий в политической системе общества.
26. Политические партии Республики Таджикистан и их роль в политической жизни общества.
27. Выборы: обязанность и её основные принципы.
28. Общественные организации и движения и их роль в политической жизни общества
29. Особенности и основные принципы гражданского общества.
30. Понятие демократии и формы её осуществления.
31. Политические взгляды А. Фирдавси в его произведении «Шахнаме» («Книга царей»).
32. Абуали ибни Сино о политической жизни общества и его структуре.
33. Абурайхон Беруни о справедливом обществе и праведном правителе.
34. Насриддин Туси и вопросы общественной жизни: «Ахлоки Носири» («Носирова этика»).
35. Абдурахмони Джамии и его идея свободы личности и справедливого общественного устройства.
36. Место джадидизма в общественно-политической жизни народов Средней Азии.
37. Движение «младобухарцев» и его политическая направленность.
38. Связь политики с другими сферами общественной жизни.
39. Субъекты, объекты и виды политики.
40. Основные направления в политике.
41. Политика, её сущность, структура и функции.
42. Способы и средства осуществления политической власти.
43. Проблемы политической власти в современном Таджикистане. Трудности и препятствия на этом пути.
44. Конституция Республики Таджикистан об охране здоровья населения.
45. Типология политических режимов: сущность, признаки и условия их возникновения.
46. Переход Таджикистана от тоталитарного режима к демократическому. Цель, достижения и проблемы.
47. Типология партий и партийных систем в различных странах.
48. Происхождение развитие и становление демократии.
49. Правовое государства: формирование, сущность и задачи.
50. Формы, типы и функции государства.
51. Глобальные проблемы современности.
52. Международные организации и их роль в мировом политическом процессе.
53. Роль и место Республики Таджикистан в системе международных отношений.
54. Политические взаимодействия в решении международных политических вопросов.

55. Проблема международных отношений в современном мире.
56. Причины возникновения политических конфликтов и их решения (на примере Таджикистана).
57. Демократическое преобразование в Республике Таджикистан: достижения и трудности.
58. Понятие политики, её сущность и структура.
59. Права, свободы и ответственность личности в суверенном Таджикистане(Конституция РТ)
60. Политика и национальные отношения.
61. Особенности национальных отношений в суверенном Таджикистане.
62. Социальная политика: цель и её задачи.
63. Роль семьи в воспитании детей. Закон Республики Таджикистан об ответственности родителей в воспитании детей государства.
64. Демографическая проблема - одна из глобальных проблем современности.
65. Основные направления демографической политики Таджикистана.
66. Демографическая политика: цель и её задачи.
67. Основные направления социальной политики Республики Таджикистан.
68. Социальная политика и здравоохранение.
69. Понятие и сущность социальной политики, её значение в обществе.
70. Забота о здоровье человека неотъемлемая черта социальной политики государства.
71. Основные проблемы социальной политики РТ в условиях рыночной экономики.
72. Место и роль религии в обществе. Государство и религия.
73. Возрастные роли женщин в РТ (Постановление Правительства РТ от 29 мая 2010г.)
74. Взаимоотношения и взаимовлияние религии и политики.
75. Понятие, структура и функции политической культуры.
76. Политическая культура врача.
77. Культура политической борьбы: терпимость, переговоры, компромисс.
78. Понятие и сущность политического сознания и политической идеологии.
79. Формирование новой политической культуры в условиях демократического общества.
80. Политические конфликты и их особенности.
81. Внешняя политика Республики Таджикистан: сущность, функции и методы их осуществления.
82. Роль ООН в системе международных отношений.
83. Основные сферы и формы политической культуры.
84. Взаимодействие политического сознания с другими формами общественного сознания.
85. Стратегия снижения бедности в республике – важнейшее направление социальной политики государства на современном этапе развития.
86. Основные направления, формы и методы интернационального воспитания.
87. Принципы национальной политики в современных условиях.
88. Проблема национально-языковой политики в суверенных государствах (Законы Республики Таджикистан «О государственном языке» 22 июля 1989г.)
89. Цель и средства в политике.
90. Проблемы самоопределения государств и новые формы союза между ними после распада СССР.
91. Понятия «национальный», «интернациональный» и «национализм».
92. Основные функции, типы и виды политических лидеров.
93. Природные и профессиональные качества политических лидеров.
94. Функции и основные типы политических лидеров.
95. Объективные и субъективные препятствия на пути к созданию гражданского общества.

96. Основные предпосылки становления и развития современной демократии.
97. Различные современные теории демократии.
98. Таджикистаа на пути построения правового государства.
99. Концепция о высшем медицинском и фармацевтическом образовании в Таджикистане.
100. Становление многопартийной системы в Республике Таджикистан: достижения и трудности.
101. В чем Мони видел свободу человека?
102. Где возникло политическое учение «Даосизм»?
103. Из каких палат состоит парламент Таджикистана?
104. Из чего состоит структура общества?
105. Каковы взгляды Аристотеля относительно цели политики?
106. Какие общественные организации Таджикистана защищают интересы молодежи?
107. Когда и где появились первые политические партии?
108. Каковы основные признаки современного таджикского государства?
109. Каким понятием обозначается процесс безвластия?
110. Определите основные признаки государства?
111. Что означает авторитарный режим?
112. Какова форма современного политического режима в Таджикистане?
113. Определите понятие «режим».
114. Какие структуры в демократическом обществе являются отражением народовластия?
115. Когда формировалось учение политической социализации личности?
116. Что образует первичные знания людей о природе и обществе?
117. Какими видами деятельности человек занимается в обществе?
118. Из чего состоит структура общества?
119. Назовите основные формы лидерства?
120. Когда была создана международная ассоциация политических наук?
121. Объясните понятие легитимности власти?
122. Покажите знак легитимности власти?
123. Кто является основоположником теории независимости?
124. Чем является экономическая основа политики?
125. Какие теории лидерства знаете?
126. Что объясняет теория «последующего»?
127. На какие виды М.Вебер разделяет лидерство?
128. Объясните структуру политической элиты?
129. Объясните права, свободы и обязанность человека в политике?
130. В чем отличие политической системы общества от общественной системы?
131. Как Вебер определяет понятие политики?
132. Как Фирдавси характеризует Маздака?
133. Каковы структурные элементы общества с точки зрения Платона?
134. Объясните структуру политической системы общества?
135. Определите отношения между политикой и сферами жизни общества?
136. Дайте определение Г.А.Белова о понятии политики?
137. Что понимали под понятием «политика» в Древней Греции?
138. Определите время формирования политики?
139. Сколько видов понимания политологии?
140. Определите сферы политического знания?
141. Что представляет собой монархия?

142. Что составляло основу учения социально-политического учения Маздакизма?
143. Найдите важнейшие свойства власти?
144. Правильно определите представителей политической школы Франции?
145. Что определяет направление развития зарубежной политики?
146. Определите важную задачу выборов?
147. **Определите основной субъект международной политики?**
148. Какой документ является выразителем самостоятельности Таджикистана?
149. **Определите типы международной политики?**
150. **Какие существуют теории о демократии?**
151. . Какая форма правления формируется при помощи выборов?

152. Чем характеризуется правовое государство?
153. Укажите основные признаки демократического режима?
154. Чем отличается федерация от конфедерации?
155. Из каких элементов состоит политическая система общества?
156. Кто может стать лидером?
157. Что означает понятие «конвергенция»?
158. Чем характеризуется гражданское общество?
159. Какой тип партийной системы существует в Таджикистане?
160. Выделите основные признаки политических партий.
161. Каков характер политического режима в Таджикистане?
162. Какой курс внешней политики осуществляет правительство республики?
163. Объясните теорию античности о демократии?
164. Когда и как появились первые государства?
165. В какой теории природа государства объясняется возникновением классов и классовой борьбы?
166. Что объясняет государственный суверенитет?
167. Какое определение точно выражает сущность политики?
168. Какая из типологий власти определяют власть на международном уровне?
169. Что такое унитарное государство?
170. Основные тенденции развития современного государства?
171. Чем отличается учение маздакизма от манихейства?
172. Чем регулируется деятельности политических партий в Таджикистане.
173. Какой орган является законодательным органом в Таджикистане?
174. Что такое политическая партия?
175. Основными политологическими категориями являются?
176. Каким государством является Республика Таджикистан согласно Конституции?
177. Классифицируйте основные категории политологии.
178. Распространёнными типами политической системы являются?
179. **Формы власти, согласно Аристотелю.**
180. **Определите теорию элиты?**
181. **Назовите структуры политической системы общества?**
182. Что изучает политическая школа Америки?
183. Что изучает политическая школа Франции?
184. Из чего состоят политические мысли Абулкосим Фирдавси?
185. Объясните политические мысли Низоммулмулка?
186. Как объясняет появление государства М. Газоли?
187. Какая проблема власти в учении Мир Саида Али Хамадони?
188. Мнения Хусайн Воиза Кошифи о политике и государстве?
189. Объясните учение Жан Бодена о политике?
190. Учение Никола Макиавелли о государстве?
191. Назовите Французских просветителей?
192. Каких немецких просветителей Вы знаете?

193. Что изучают экономические основы власти?
194. Объясните социальные основы власти?
195. Объясните юридические основы власти?
196. Объясните типы политической власти?
197. Какой вид власти при теократии?
198. Какие проблемы изучает государственная власть?
199. Каким видом власти считается теократия?
200. В чем заключается сущность независимости Таджикистана?